

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIY TA'LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI

FARG'ONA DAVLAT UNIVERSITETI

**FarDU.
ILMIY
XABARLAR-**

1995-yildan nashr etiladi
Yilda 6 marta chiqadi

4-2024

**НАУЧНЫЙ
ВЕСТНИК.
ФерГУ**

Издаётся с 1995 года
Выходит 6 раз в год

D.D.Baxronov	
Yangilanayotgan O'zbekistonda yoshlarni milliy g'oya ruhida tarbiyalashda etnomadaniyatning o'rni.....	201
H.S.Ergashev	
Sharq mutaffakirlari ijodida shaxs ma'naviy kamolotiga oid falsafiy qarashlar evolutsiyasi	207
I.T.Boltaboyev	
Temuriylar davri mutafakkirlari tasavvufiy-falsafiy qarashlarida komil insonga oid g'oyalarning rivojlanishida Amir Temurning o'rni.....	212
Sh.O'.Ahrorova	
Jamiyat ma'naviy muhitida madaniyat va san'atning o'rni.....	216
U.X.Kolmatov	
Axboriy kurashlar sharoitda millatlararo munosabatlarni mustahkamlashning milliy-ma'naviy omillari.....	220
F.B.Rahmonova	
O'zbekistonda xotin-qizlarni tazyiq va zo'ravonliklardan himoya qilishning falsafiy-deterministik tahlili	225
J.Saburov	
Buxoro amirligida tasvvuf ilmi uzviyligi va ijtimoy madaniy hayotga uyg'unligi hamda ta'siri	230
B.A.Pulatov	
Harbiy qahramonlik ideallari asosida yoshlarda milliy iftixor tuyg'usini shakllantirishning falsafiy omillari	236
S.S.Evaton	
Musulmon sharqi falsafiy tafakkurining takomil bosqichlari va unga ta'sir ko'rsatgan asosiy omillar xususida.....	240
A.Sh.Raximov	
Yangi O'zbekistonning ma'naviy yuksalish jarayonida yoshlar vatanparvarligi fenomenining ijtimoiy-falsafiy tavsifi	245
SIYOSAT	
Sh.Ismoilov	
O'zbekistonda ijtimoiy himoya – davlat siyosatidagi ustuvor yo'naliш	249
D.Sh.Mahkamov	
Hakamlik sudi va davlat sndlari o'rtasidagi farqlar	252
R.Nurimbetov	
Shanaxay hamkorlik tashkiloti istiqbollari: O'zbekiston yondoshuvlari	255
B.X.Allamurodov	
Digital diplomacy in the foreign policy of Central Asian countries (using the example of Uzbekistan and Kazakhstan)	258
M.B.Nabiев	
Jamoat birlashmalarining konstitutsiyaviy-huquqiy maqomi.....	265
N.Madumarova	
Kasaba uyushmalari notijorat tashkilotlarning alohida shakli sifatida	269
A.A.Buriyev	
Sudlar orqali intellektual mulk obyektlari bilan bog'liq nizolarni hal qilishning o'rni va bu boradagi xorijiy tajriba	273
D.Mamadjonova	
Siyosiy partiyaning faoliyatining huquqiy asoslari va o'ziga xos xususiyatlari	277
A.A.Ahrorqulov	
Nodavlat notijorat tashkilotlar faoliyatini huquqiy tartibga solish.....	281
TARIX	
Бурхониддин Чалодиддин	
Мухаммадвалихан Дарвози основатель новой прогрессивной внешней политики.....	285
M.T.Musaev	
Globallashuv sharoitida mafkuraviy tahdidlarning namoyon bo'lishi	292
R.A.Arslonzoda	
Отражение литературной жизни Бухары в "воспоминаниях" Садриддина Айни	297

**УО'К: 947 (575.1)****ИНЬИКОСИ ҲАЁТИ АДАБИИ БУХОРО ДАР “ЁДДОШТҲО”-И САДРИДДИН АЙНӢ****SADRIDDIN AYNIYNING “ESDALIKLARI”DA BUXORO ADABIY HAYOTINING AKS ETISHI****ОТРАЖЕНИЕ ЛИТЕРАТУРНОЙ ЖИЗНИ БУХАРЫ В “ВОСПОМИНАНИЯХ” САДРИДДИНА АЙНИ****REFLEKTION OF THE LITERATURE LIFE OF BUXARA IN “MEMOIRS” OF SADRIDDIN AINI****Arslonzoda Rahmatjon Arslonboyevich** 

Farg'onan davlat universiteti, Jahon tarixi kafedrası professori v.b., tarix fanları nomzodi

Шарҳи муҳтасар

Дар мақола маълумотҳо перомуни ҳаёти адабиии Бухоро, ки дар “Ёддоштҳо”-и Садриддин Айнӣ оварда шудаанд, мавриди таҳқиқ қарор доранд. Қайд карда мешавад, ки муаллифи ёддоштҳо дар он овон дар ҳаёти адабии аморати Бухоро фаъолона ширкат варзид, аз ин лиҳоз маводҳои овардаи ўзбек тартифидан бунафша, зимни пажӯҳши масъалаи мазкур ҳамчун сарчашмаи турарзии хизмат меқунанд.

Annotatsiya

Maqolada Sadriddin Ayniyning “Esdaliklari”ida keltirilgan Buxoro adabiy muhitiga oid ma'lumotlar tadqiq qilinadi. Bu davrda muallifning o'zi Buxoro amirligi adabiy hayotida bevosita faol ishtirok etganligi ta'kidlanib, u keltirgan materiallarni mazkur masalani o'rganishda ishonralri manba bo'lib xizmat qilishi qayd etiladi.

Аннотация

В статье анализируются сведения о представителях бухарской литературной среды, содержащиеся в “Воспоминаниях” Садриддина Айни. Отмечается, что поскольку сам автор в рассматриваемый период был активным участником литературного процесса в Бухарском эмирате, постольку приводимые им материалы служат надежным источником в исследовании рассматриваемого вопроса.

Abstract

The article analyzes information about representatives of the literary environment of Bukhara contained in “Memoirs” of Sadriddin Aini. It is noted, that since the author himself was an active participant in the literary process in the Bukhara Emirate during the period under review, these materials serve as a reliable source in the study of the issue under consideration.

Калидво жаҳо: манбаи таъриҳӣ, Айнӣ, “Ёддоштҳо”, муҳити адабӣ, Аҳмади Доњиш, Шарифҷон-маҳдум, Шоҳин, Зӯғунун, Ҳомидбек Ҳомид, Ҳайрат, Савдо, шоирони дарбор, баёз.

Kalit so'zlar: tarixiy manba, Ayniy, adabiy muhit, Ahmad Donish, Sharifjon-maxdum, Shohin, Zofunun, Homidbek Homid, Hayrat, Savdo, saroy shoirlari, bayoz.

Ключевые слова: исторический источник, Айни, литературная среда, Аҳмад Дањиш, Шарифҷон-маҳдум, Шахин, Зӯғунун, Ҳамидбек Ҳамид, Ҳайрат, Савдо, дворцовые поэты, баёз (сборник стихов).

Key words: historical source, Aini, literary environment, Ahmad Danish, Sharifjon-makhdum, Shahin, Zufunun, Hamidbek Hamid, Khairat, Savdo, official poets, bayoz (collection of poems).

САРСУХАН

Дар давоми қарнҳои зиёд Бухоро яке аз марказҳои асосии адабиёти форсу тоҷик буд. Охири садаи XIX ва оғози садаи XX аз ин мустасно нест. Дар ин овон дар Бухоро гуруҳи калони эҷодкорон фаъолият бурд. Яке аз онҳо худи Садриддин Айнӣ буд, ки дар асари худ “Ёддоштҳо” перомуни муҳити адабии онвақтаи аморати Бухоро маводҳои ҷонибӣ диққат овардааст. Дар ин асар муаллиф ҳамчун ҳамзамон ва шоҳиди воқеот паҳлуҳои гуногуни ҷараёнҳои иҷтимоӣ-сиёсӣ ва маданиро дар аморати Бухоро, алалхусус музҳити адабии онро возеху равшан тасвир кардааст. Дар “Ёддоштҳо” перомуни ҳаёт ва эҷодиёти Мирзо Нарзуллои Лутфӣ, Абдулмачиди Зӯғунун, Яҳёҳоча, Содиқҳочаи Гулшанӣ, Ҳомидбеки Ҳомид, Абдуллоҳочаи Таҳсин, Мулло Бурҳони Муштоқӣ, Қорӣ Абдулкарими Офарин

(Дўзахй), Мирзо Азими Сомии Бўстонӣ, Мулло Раҳмати сартарош, Азизхочаи Азиз, Ҳайрат ва дигарон, ки аксари онҳо шоир ва шеършинос буданд, маълумотҳо оварда шудаанд.

ТАХЛИЛИ АДАБИЁТҲО ВА МЕТОДОЛОГИЯ

То кунун асари “Ёддоштҳо”-и Садриддин Айнӣ объекти пажӯҳиши якчанд муҳаққиқон гардидааст. Бо шарофати мақола ва китобҳои олимони шинохта А.З.Розенфелд [6], А.А.Семёнов [7], М.Шукуров (Муҳаммад Шакурии Бухорой) [8; 9] ва дигарон аҳамияти ёддоштҳои устод Айнӣ ҳамчун сарчашмаи таъриҳӣ то дараҷаи муайян тадқиқ карда шудааст. Азбаски “Ёддоштҳо” асари сермеҳвар буда, дар он соҳаҳои гуногуни ҳаёти иҷтимоии аморати Бухоро акси худро ёфтаанд, муаллифони номашон дар боло зикршуда маҳз ба тавсифи муҳити адабии он эътибори коғӣ надоданд. Аз ҳамин сабаб мо таҳлили маводҳои “Ёддоштҳо”-и Айниро, ки ба ҳаёти адабии кишвар мутааллиқанд, мавриди таҳқиқ қарор додем.

Дар ҷараёни таҳия намудани мақолаи мазкур аз усулҳои зерини тадқиқот – таъриҳият, қиёсу муқобала, таҳлили муаммовӣ-хронологӣ ва муаммовӣ-худудӣ истифода бурда шуд.

НАТИЧА ВА МУҲОКИМА

Яке аз сарчашмаҳои таърихие, ки перомуни ҳаёти адабӣ ва фарҳангии аморати Бухоро дар охири садаи XIX ва оғози садаи XX пайғом медиҳад, “Ёддоштҳо”-и Садриддин Айнӣ мебошад. Азбаски Айнӣ аз ҷавонӣ ошуфтани шеърият буд ва дар овони ҷавонӣ ба шеъргӯй шурӯй кард, ў дар ёддоштҳои худ дар бораи ҳаёт ва фаъолияти як зумра намояндагони ҳавзаи адабии Бухоро маводҳои муғид овардааст.

Чи тавре ки Айнӣ менависад, баъзе аз толибилмон, ки дар мадориси Бухоро таҳсил мекарданд, ба шеърият ҳавас доштанд ва машқи шеъргӯй мекарданд. Аксарияти ҳаваскорон шеърҳои сода ва одмӣ менавиштанд. Аммо дар байни онҳо эҷодкороне низ буданд, ки дERTар дар адабиёт мавқеи худро пайдо карданд.

Аз мutoилаи “Ёддоштҳо” рӯшан мегардад, ки дар Бухоро гирди Шарифҷон-маҳдум – Садри Зиё маҳфили адабӣ ва фарҳангӣ ба вучуд омада буд. “Шарифҷон-маҳдум дар ҳушҳатӣ, ҳушсаводӣ, шеърфаҳмӣ ва маорифдӯстӣ дар байни муллоҳодагони Бухоро қариб ягона буд”, – менависад Айнӣ. – Ҳонаи ў “дар ҳафта се шаби таътил – душанбе, сесанбе ва панҷшанбе одати ранги анҷумани шоирон, шеършиносон, латифагӯён ва ширинкоронро мегирифт” [5, с. 9-10].

Дар маҳфилии адабии Шарифҷон-маҳдум мавқеи шоири шинохта Шамсиддин-маҳдум Шоҳин хеле баланд буд. Вақте, ки Айнӣ ба ин маҳфил ворид гашт, Шоҳин дар хизмати амир буд ва аз ин лиҳоз имконияти дар маҷлисҳо ширкат варзиданро надошт. Гарчанд ҳуди ў дар ҷамъомадҳо ҳозир набуд, аммо ҳар шеъри тозае, ки менавишт, рӯзи дигар дар маҳфил қироат шуда, мавриди муҳокима қарор мегирифт. Иштирокчиёни маҳфил Шоҳинро хеле қадршиносӣ мекарданд, ба салоҳияти шоирии ў баҳои баланд медоданд. Айнӣ менависад, ки боре ў Шоҳинро дар майдони Регистон аз дур дида буд. Дар ин овон ў таҳминан 34 сол дошт. Баъди ду сол Шоҳини бемор ҳангоми сафари амир ба шаҳри Қарши вафот кард [2, с. 27].

Яке аз шогирдони Аҳмади Дониш – Абдулмачид низ дар маҳфил ширкат меварзид. Дўстонаш ўро “Зӯфунун”, яъне “Соҳиби фанҳо” меномиданд. Абдулмачид аз тиббиёт ва илми нуҷум ҳабар дошт, инчунин ҳаводори шеърият ва адабиёт буд. Дар таъсири Аҳмади Дониш ў нисбат ба тартиботи аморат ва аҳли дарбору олимони соҳта муносибати куллан манғӣ дошт. Зӯфунун дар давраи одамони ба ҳудаш наздик андешаҳои танқидиашро перомуни соҳти иҷтимоии аморати Бухоро иброз мекард [2, с. 10].

Ба маҳфили адабии Шарифҷон-маҳдум шоир Ҳомидбек Ҳомид низ аъзо буд. Ў соҳибмансаб ва дар айни вақт фарди бомаърифат буд. Ҳомидбек дар синни 16-солагӣ дар ҷангӣ амир Музаффар алайҳи қӯшуни рус иштирок кард. Баъд ў дар Бухоро маскун гардид ва бо Аҳмади Дониш қаробат пайдо кард. Ҳомидбек таъқид мекард, ки Дониш тафсилоти таърихи муҳорибаи амир Музаффарро бо русҳо дар пояи ҳикоёти ў навиштааст. Садриддин Айнӣ низ эътироф менамояд, ки лавҳаҳои тасвири ҷанг дар байни қӯшинҳои Бухоро ва Россия дар асари ў “Таърихи амирони манғитияи Бухоро” тибқи хотироти Ҳомидбек сабт гардиданд. Ҳомидӣ муаллифи шеърҳое буд, ки дар онҳо баъзе кирдукорҳои табақоти боло

TARIX

мавриди танқид қарор ёфта буданд. Дертар баъзеи ин шеърҳоро Айнӣ ба китоби худ “Намунаи адабиёти тоҷик” дохил кард [2, с. 21].

Боз як шоир, ки дар охири садаи XX ва оғози садаи XX дар Бухоро умр ба сар бурд, Муҳаммад Сиддиқ Ҳайрат буд. Дар “Ёддоштҳо” перомуни ҳаёт ва фаъолияти ин шоир маълумотҳои ҷолиби дикқат оварда шудаанд. Ҳайрат аслан бухорӣ буда, дар маҳаллаи Арӯсони шаҳр дар оилаи муаззин ба дунё меояд. Ӯ дар синни 8-солагӣ аз падар, дар 12-солагӣ аз модар ятим мемонад. Падараш ба Ҳайрат ва бародари ў ду ҳавлӣ, инчунин, дар мадрасаҳои Муҳаммад Алиҳоҷа ва Сӯзангарон 2 то ҳучра мерос мегузорад. Ҳайрат ва бародараш бо даромади на он қадар зиёде, ки ин ду ҳучра меовард, зиндагӣ мекарданд. Ҳайрат ҷавони миёнақад ва гандумгин буд. Ҷашмони сиёҳаш ба мусоҳиб гӯё бо таачҷуб нигоҳ мекарданд. Аз ин лиҳоз таҳаллусаш – “Ҳайрат” ба ҷисм ва намуди зоҳирӣ ў мутобиқ буд. Гарчанд Ҳайрат ҷавон буд, аммо назария ва таърихи адабиётро хуб медонист. Ӯ аబёти зиёдеро аз эҷодиёти шоирони гузашта ёд гирифта буд. Айни ҷавон, ки ҳавасманд шеърият буд, шеърҳои тозаэҷоди худро ба Ҳайрат тақдим менамуд, ў онҳоро таҳлил мекард ва камбудиҳояшонро нишон медод.

Ҳайрат шоири навовар буда, шеърҳое мегуфт, ки аз ҷиҳати мазмун алайҳи баъзе анъанаҳои шеърияти Шарқ буданд. Азҷумла, дар шеъри “Баҳс” қаҳрамони лирикӣ қомати ёрро ба сарв монанд мекунад, аммо дар айни ҳол таъкид менамояд, ки маҳбуба аз сарв даҳ ҷандон зебо ва қашанг аст. Ҳайрат ашъори худро бо забони ҷоннок ва равон менавишт. Шоирони ҳавзаи адабии Бухоро салоҳият ва истеъододи Ҳайратро эътироф менамуданд. Бо тавсияи Айнӣ Ҳайрат ба маҳфили адабии Шарифҷон маҳдум ворид гашт. Азбаски ў аслан шахси фурӯтан ва хоккор буд, дар мушоираҳо кам ширкат мекард, аксаран шунидани шеърҳои дигаронро афзal медонист.

Дар 15-солагӣ Ҳайрат, мисли муллобачагони дигар, ҳонаи падарро тарқ намуда, дар ҳучраи яке аз мадрасаҳо рӯз мегузаронад. Даромади солонае, ки Ҳайрат аз ду ҳучраи мадраса мегирифт, аз 200 танга зиёд набуд ва барои зиндагии ў намерасид. Аз ҳамин сабаб ў ба түчкоре, ки бо савдои пӯсти қароқӯлӣ машғул буд, ба ҳайси муҳосиб хизмат кард. Барои ин хизматаш Ҳайрат дар моҳҳои тобистон 100 танга пул мейёфт. Аммо ин маблағ ҳам коғӣ набуд. Аз ин лиҳоз, ў ҳатто имконияти ҳарид кардани китобро ҳам надошт. Ҳайрат аз дигарон китобҳоро пурсида мегирифт ва дар муддати кӯтоҳ онҳоро ҳонда, ба соҳибонаш бармегардонд. Ӯ хотираи фавқулодда қавӣ дошт ва китобero, ки як бор меҳонд, умрбод дар хотираш нигоҳ медошт. Агар дар қасе китоби ў наҳонда бошад, то онро дастрас карда наҳонад, дилаш таскин намеёфт. Ҳайрат дар забономӯй ҳам қобилияти баланд дошт. Ӯ бо роҳи мулоқот аз дӯсташ, ки забони русиро медонист, ба дараҷаи коғӣ ин забонро ёд гирифт. Аммо аз сабаби нобудӣ ва ҳӯроки серӣ нахӯрдан Ҳайрат дар соли 1898 ба мариҷӣ дучор шуд. Дӯstonаш дар давоми 3-4 сол ҳаддалимкон ба вай бо ҳӯрокворӣ кӯмак расонданд. Аммо дар соли 1902 Ҳайрат дунёни фониро падруд гуфт.

Ҳайрат одати ҷамъ кардани шеърҳои худро надошт. Баъд аз вафоти шоир дӯstonаш Айнӣ ва Абдулвоҳид аҳд карданд, ки ашъори парокандай ўро ғун карда, девон тартиб диханд. Онҳо шеърҳоеро, ки дар дасти бародари шоир, инчунин дар ихтиёри ҳар дуяшон ва дигар дӯstonи Ҳайрат буданд, ҷамъ намуданд. Мирзо Абдулвоҳид бо ҳати ҳудаш аз маҷмӯаи шеърҳои Ҳайрат ду нусха рӯбардор карда, як нусхаро ба Айнӣ дод, нусхай дигарро дар ҳудаш нигоҳ дошт.

Баъди вафоти Ҳайрат шуҳрати ў боло шуд ва номаш ба самъи амир расид. Амир Абдулаҳад бифармуд, ки шеърҳои шоирро барои ў дастрас намоянд. Қозикалон Бадриддин Айниро ба назди худ ҳонд. Азбаски, ў дӯсти наздики Ҳайрат будани Айниро медонист, талаб намуд, ки шеърҳои шоирро бидиҳад. Айнӣ баёзро додан наҳост ва арз кард, ки ашъори шоирро надорад, онҳо дар дасти бародари ў буданд (Бародари Ҳайрат баъд аз ду моҳи вафоти ў фавтида буд). Айнӣ ва Абдулвоҳид гумон бурданد, ки қозикалон одамҳои худро ирсол карда, эҳтимол ҳучраи онҳоро кофтуков кунад. Бинобар ин, онҳо бомаслиҳат девонро пинҳон карданӣ шуданд ва ҳар ду нусхаро ба матое печонида, дар ҳавлии Абдулвоҳид ба шифти қазноқе овехта монданд. Аммо дар соли 1918 дар ҷараёни воқеаи Колесов ҳавлии Абдулвоҳид тороч шуд ва ҳар ду нусха беиз гум шуд [5, с. 236-237].

Садриддин Айнӣ дар ёддоштҳои худ дар бораи ҳаёт ва фаъолияти шоир Абдулқодирхоҷа Савдо, ки пештар аз ӯ умргузаронӣ карда буд, маводҳо меоварад. Садриддин дар овони талабаи мадраса буданаш бо фарзанди ӯ Ақа-эшон ва домодаш Абдуллоҳоҷа шинос шуд. Айнӣ аз Ақа-эшон дар бораи падараши якчанд ҳикояҳо шунид. Тибқи ин ҳикояҳо, Савдо ҳаёти хоксорона ба сар мебурд. Ӯ баъзан урфу одатҳои диниро ҳам адо намекард. Асосан бо заргарӣ ва наққоши шуғл меварзид. Амир Музаффар ӯро ба дарбор даъват намуда, надими худ таъин кард. Баъди ин воқеа Савдо маҷбур шуд, ки бо аҳли дарбор дар қасри Ширбадан ҳар рӯз панҷ маҳал намозро ба ҷо орад.

Дар аморати Бухоро шахсе, ки ба мартабае ноил мегашт, мебоист дар дарбор ду асп ва саис дошта бошад. Аммо амир барои харидани аспҳо ва пардохти маоши саис маблағ ҷудо намекард. Ҳар як мансабдор иҷборан худаш ин ҳарочотҳоро мепардоҳт. Дар дарбор ба надимон, аз он ҷумла ба Савдо, ҳеч гуна маош таъин нашуда буд. Фақат вақте ки бо супориши амир ӯ ба вилоят ва туманҳо сафар мекард, ҳокимони маҳаллӣ тибқи анъана ба вай чизе туҳфа мекарданд. Аммо ин даромади садақамонанди номуайян на танҳо рӯзгори ӯро, ҳатто аспон ва саиси дар дарбор доштаашро ҳам сер намекард. Дар натиҷа аҳволи молиявии Савдо ранги ногувор гирифт. Шоир ҳолоти вазнини худро дар рубоии зерин чунин баён карда буд:

Эй ҷарҳи фалак, ҷафо бар ҷонам кардӣ!
Муҳтоҷ ба як бурдаи нонам кардӣ!
Ман ошиқи ринди бенамозе будам,
Дар Ширбадан намозхонам кардӣ! [5, с. 108]

Савдо дар соли 1873 бо нишондоди амир ба яке аз вилоятҳои дурдасти қӯҳистон – ҳудуди ҳозираи Тоҷикистон сафар мекунад. Ҳангоми гузаштан аз пули Норак ӯ дар дарёи Ваҳш ғарқ мешавад. Айнӣ баёзи шеърҳои Савдоро, ки дар дұхтари ӯ маҳфуз буд, хонда буд. Муаллифи ёддоштҳо таъкид мекунад, ки “дар он баёз ҳаҷвҳои пурмазмуни иҷтимоӣ бисёр буданд, ки Савдо бо онҳо аҳволи замони худро шарҳ дода буд” [5, с. 109].

Чи тавре ки муаллиф менависад, амири Бухоро Абдулаҳад кӯшиш мекард, ки худро ба сифати ҳукмдори бомаърифат муаррифӣ кунад. Ҳамчун падари худ – амир Музаффар, ӯ шоиронеро, ки каму беш ном бароварда буданд, ба дарбор таклиф мекард. Шоирони дарбор маҷбур буданд, ки дар ҳар гуна маросимҳо ширкат варзанд, дар сафарҳои амир ба ӯ ҳамроҳ шаванд ва дар мадҳи ҳукмдор қасидаҳо иншо кунанд. Савдо ва Шоҳин барин шоирони боистеъдод, ки ба дарбор даъват шуда буданд, аз ин “вазифаи бошараф” як умр азият кашиданд.

Аммо бархе аз шоирони миёнаҳол хизматро дар дарбор барои худ шараф мешумориданд ва дар асарҳояшон амирро ситоиш мекарданд. Дар поёни асри XIX ва оғози асри XX шоирони пешқадами дарбор Мулло Шариф Ақбар ва Мулло Дӯст Нодир маҳсуб мейёфтанд. Онҳо намехостанд, ки Муҳаммад Сиддиқ Ҳайрат барин эҷодкори боистеъдод дар қатори шоирони дарбор бошад, чунки муқоисаи ашъори вай бо шеърҳои эшон аз ҷиҳати бадеъӣ заиф будани асарҳои онҳоро нишон медод. Барои ҳамин онҳо саъӣ мекарданд, ки ашъори Ҳайрат ба самъи амир нарасад. Худи Ҳайрат ҳам ҳоҳиши шоири дарбор шуданро надошт. Тақдири фочиавии Савдо ва Шоҳин ба ӯ маълум буд. Ҳусусан, баъд аз мутоилai “Наводир ул-вақоеъ”-и Аҳмади Дониш нафрати Ҳайрат нисбати аҳли дарбор боз афзуд [3, с. 269-271].

Садриддин Айнӣ менависад, ки як замон ҳатари шоири дарбор шудани худи ӯ ҳам пайдо шуд. Боре шоир Нарзулло Лутфӣ, ки бо дарбор рафтуомад дошт, ба амир мегӯяд, ки Айнӣ ҳам шоири боистеъдод аст. Амир ба раис Бурҳониддин супориш медиҳад, ки Айниро ба дарбор ирсол кунад. Айнӣ бо ҳар роҳ кӯшиш мекунад, ки аз ин “некбаҳтӣ” раҳо ёбад. Ӯ надонистани расму оини дарбор, одами омӣ будани худашро баҳона карда, мегӯяд, ки аз ин лиҳоз ман метарсам, ки ҷаноби олиро беихтиёр ранҷонам. Гайр аз ин, мариз будани худашро иброз менамояд. Раис Бадриддин тавассути шиносон, дӯстон ва устоди Айнӣ – домулло Икром исроркорона ӯро ба хизмати амир даъват менамояд. Аммо Айнӣ таклифро қабул намекунад. Баъд қозикалон Бадриддин Айниро ба назди худ ҷеф зада, таклиф мекунад, ки ҳар моҳ ҷанд шеъри худро ба ӯ биёрад, ӯ онҳоро ба амир тақдим ҳоҳад кард. Айнӣ ин таклифро пазируфт.

TARIX

Тибқи маълумотҳое, ки Назрулло Лутфий ба Айнӣ маълум карда буд, амир даставвал шеърҳои ўро хонда, фикрҳои мусбат иброз менамояд. Дертар дар шеърҳои ў нишонаи исёнкориро пай мебараад. Амир мегӯяд, ки “шеъри ў дар бораи даҳяк гӯё дар мадҳи ман навишта шудааст, аммо муаллиф маро чунон сарзаниш меқунад, ки ин гуна гапҳоро ҳатто аз падари худ – Ҷаноби олии шодравон ҳам нашунида будам”. Баъд амир ба хулосае меояд, ки ашъори Айнӣ шоёни эътибор нест. Бо ҳамин роҳ Айнӣ аз шоири дарбор шудан раҳо мейбад.

ХУЛОСА

Садриддин Айнӣ дар овони ҷавонӣ дар мадориси Бухоро таҳсил гирифт, дӯстдори шеърият буд, бо шоири эҷодкорон мулоқот дошт ва дар бораи ҳаёти адабии Бухорои онвақта маълумотҳои коғӣ дошт. Аз ин лиҳоз аз ёддоштҳои ў перомуни муҳити адабии Бухоро маълумотҳои муғидро дарёфт кардан мумкин аст. Дар “Ёддоштҳо” ҳаёт ва фаъолияти якчанд шоирону адибон, азҷумла Аҳмади Дониш, Савдо, Шоҳин, Ҳайрат ва дигарон акси худро ёфтааанд.

Асари Садриддин Айнӣ “Ёддоштҳо” қомуси ба худ хоси ҳаёти иҷтимоӣ-сиёсӣ ва фарҳангии аморати Бухоро дар охири садаи XIX ва оғози садаи XX мебошад. Дар он паҳлуҳои гуногуни ҳаёт ва фаъолияти шоирони ҳавзаи адабии Бухоро акси ҷонноки худро ёфтаанд. Азҷумла, муаллиф дар бораи шаҳсияти эҷодкорон, мавқеи иҷтимоии эшон, мавзӯъ ва ҷиҳатҳои ба худ хоси асарҳои шоирон фикрҳои худро иброз менамояд. Асари мазкур дар пажӯҳиши фарҳангӣ ҳалқи тоҷик ва ҳоссатан дар таҳқиқ намудани ҷараёнҳои адабӣ дар аморати Бухоро дар охири асри XIX ва оғози асри XX ҳамчун сарчашмаи таърихӣ нақши муҳим мебозад.

МАНБАЊҲО ВА АДАБИЁТҲО

1. Айни С. Бухара (Воспоминания) // Собр. соч. Т. 5. – Москва: Художественная литература, 1974.
2. Айний С. Эсадаликлар // Асарлар. 6-том. – Тошкент: “Тошкент” бадиий адабиёт нашриёти, 1965.
3. Айний С. Эсадаликлар // Асарлар. 7-том. – Тошкент: “Тошкент” бадиий адабиёт нашриёти, 1965.
4. Айний С. Ёддоштҳо. Қисми 1 ва 2 // Куллиёт. Ҷилди 6. – Душанбе: нашр. давл. Тоҷ-н, 1962.
5. Айний С. Ёддоштҳо. Қисми 3 ва 4 // Куллиёт. Ҷилди 7. – Душанбе: нашр. давл. Тоҷ-н, 1962.
6. Розенфельд А.З. Садриддин Айни и его «Воспоминания» // Айни С. Воспоминания. – М.-Л.: изд-во АН СССР. 1960. – С. 941-985.
7. Семенов А.А. К прошлому Бухары [О «Воспоминаниях» С.Айни] // Айни С. Воспоминания. – М.-Л.: изд-во АН СССР. 1960. – С. 986-1014.
8. Шукров М. Ҳусусиятҳои ғоявию бадеии «Ёддоштҳо»-и устод С. Айнӣ. — Душанбе: Дониш, 1966. — 245 с.
9. Шакурӣ Муҳаммадҷони Бухорӣ. Садриддин Айнӣ равшангари бузурги таърих. — Ҳуҷанд: Нури Маърифат, 2001. — 106 с.
10. <https://tg.wikipedia.org/wiki/A3>
11. <https://www.rulit.me/author/ajni-sadriddin/vospominaniya-download-226083.html>
12. https://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/M.Asien/XIX/1880_1900/Aini_Sadriddin/red.phtml

Инъикоси муҳити адабии Бухоро дар “Ёддоштҳо”-и Садриддин Айнӣ

**Садриддин Айнийнинг “Эсадаликлари”да Бухоро адабий ҳаётининг акс этиши
Отражение литературной жизни Бухары в “Воспоминаниях” Садриддина Айни**

Reflection of the literary life of Bukhara in “Memoirs” of Sadriddin Aini